

Чарроҳии кудакона барои курс 6 факултети педиатрӣ

1. Таърихи инкишофи соҳҳаи чарроҳии кӯдакона.
2. Хусусиятҳои анатомио-физиологии кӯдакон.
3. Хусусиятҳои фарқкунандаи чарроҳии кӯдакона.
4. Нуқсонҳои инкишофи модарзодии сурхрӯда. Атрезияи сурхрӯда. Этиология. клиника, ташҳис ва табобат.
5. Нуқсонҳои инкишофи модарзодии сурхрӯда. Ахалазияи сурхрӯда. Этиология. клиника, ташҳис ва табобат.
6. Нуқсонҳои инкишофи модарзодии сурхрӯда. Халазияи сурхрӯда. Этиология. клиника, ташҳис ва табобат.
7. Нуқсонҳои инкишофи модарзодии сурхрӯда. Сурхрӯдаи кӯтоҳ. Этиология. клиника, ташҳис ва табобат.
8. Нуқсонҳои инкишофи модарзодии сурхрӯда. Носури сурхрӯдаву хирной. Этиология. клиника, ташҳис ва табобат.
9. Нуқсонҳои инкишофи шуш. Эмфиземаи лобарӣ. Этиология, клиника, ташҳис ва табобат.
10. Нуқсонҳои инкишофи шуш. Секвестрасияи шуш. Этиология, клиника, ташҳис ва табобат.
11. Нуқсонҳои инкишофи шуш. Агенезияи шуш. Этиология, клиника, ташҳис ва табобат.
12. Нуқсонҳои инкишофи шуш. Аплазияи шуш. Этиология, клиника, ташҳис ва табобат.
13. Нуқсонҳои инкишофи шуш. Гипоплазияи шуш. Этиология, клиника, ташҳис ва табобат.
14. Нуқсонҳои инкишофи шуш. Кистаҳои модарзодии шуш. Этиология, клиника, ташҳис ва табобат.
15. Нуқсонҳои инкишофи шуш. Поликистози шуш. Этиология, клиника, ташҳис ва табобат.
16. Чурраи диафрагмалӣ. Этиология, класификасия, клиника, ташҳис ва табобат.

17. Нуқсонҳои инкишофи меъда. Пилеростенози модарзодӣ. Этиология, класификасия, клиника, ташҳис ва табобат.
18. Нуқсонҳои инкишофи рӯдаи борик дар кӯдакон. Атрезияи рӯдаи борик. Этиология, класификасия, клиника, ташҳис ва табобат.
19. Нуқсонҳои инкишофи рӯдаи борик дар кӯдакон. Синдроми Ледда. Этиология, класификасия, клиника, ташҳис ва табобат.
20. Нуқсонҳои инкишофи рӯдаи борик дар кӯдакон. Атрезияи рӯдаи 12 ангушта. Этиология, класификасия, клиника, ташҳис ва табобат.
21. Нуқсонҳои инкишофи рӯдаи борик дар кӯдакон. Илеуси мекониалӣ. Этиология, класификасия, клиника, ташҳис ва табобат.
22. Нуқсонҳои инкишофи рӯдаи ғафс дар кӯдакон. Бемории Гиршпрунг. Этиология, класификасия, клиника, ташҳис ва табобат.
23. Нуқсонҳои инкишофи рӯдаи ғафс дар кӯдакон. Бемории Пайра. Этиология, класификасия, клиника, ташҳис ва табобат.
24. Нуқсонҳои инкишофи рӯдаи ғафс дар кӯдакон. Бемории долихосигма. Этиология, класификасия, клиника, ташҳис ва табобат.
25. Нуқсонҳои инкишофи ноҳияи макъад. Атрезияи макъад дар кӯдакон. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
26. Нуқсонҳои инкишофи ноҳияи макъад ва рӯдаи мустақим дар кӯдакон. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
27. Нуқсонҳои инкишофи ноҳияи макъад, рӯдаи мустақим дар кӯдакон. Клоака дар кӯдакон. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
28. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
29. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Гидронефрози модарзодӣ дар кӯдакон. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
30. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Агенезияи гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
31. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Аплазияи гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.

32. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Гипоплазияи гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
33. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Нуқсони алоқаманди гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
34. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Нуқсони ҷойгиршавӣ гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
35. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Нуқсони миқдори гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
36. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Поликистози гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
37. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Мултикистози гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
38. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Дутошавии гурдаҳо. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
39. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Уретерогидронефроз дар кӯдакон. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
40. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Экстрофияи масона. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
41. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Эписподия. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
42. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоббарор дар кӯдакон. Гипосподия. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
43. Гермафродитизм. Этиология, клиника, класификасия, ташҳис ва табобат.
44. Нуқсонҳои инкишофи девори пеши шикам. Аплазияи девори пеши шикам. Этиология, класификасия, клиника, ташҳис, табобат ва ориза.
45. Аномалияи маҷроҳӣ талха. Этиология, класификасия, клиника, ташҳис, табобат ва ориза.
46. Аномалияи маҷроҳӣ пешоб. Этиология, класификасия, клиника, ташҳис, табобат ва ориза.

47. Энтерокистома. Этиология, класификасия, клиника, ташхис, табобат ва ориза.
48. Дивертикули Меккел. Этиология, класификасия, клиника, ташхис, табобат ва ориза.
49. Нуқсонҳои изофаии маҳбалии сифоқпарда. Чурраҳо дар кӯдакон. Этиология, класификасия, клиника, ташхис ва табобат.
50. Нуқсонҳои изофаии маҳбалии сифоқпарда. Гидроселе. Этиология, класификасия, клиника, ташхис ва табобат.
51. Крипторхизм. Этиология, класификасия, клиника, ташхис ва табобат.
52. Варикоселле дар кӯдакон. Этиология, класификасия, клиника, ташхис ва табобат.
53. Деформасияи модарзодии қафаси сина. Қафаси синаи мурғӣ. Этиология, класификасия, клиника, ташхис ва табобат ва ориза.
54. Деформасияи модарзодии қафаси сина. Қафаси синаи варонкағӣ. Этиология, класификасия, клиника, ташхис ва табобат ва ориза.
55. Кистаҳо ва носурҳои паҳлуии гардан. Этиология, класификасия, клиника, ташхис, табобат ва ориза.
56. Кистаҳо ва носурҳои мобайнии гардан. Этиология, класификасия, клиника, ташхис, табобат ва ориза.
57. Нуқсонҳои инкишофи бандаки ноф. Офалоцелле. Этиология, патогенез, клиника ва ташхис.
58. Нуқсонҳои инкишофи бандаки ноф. Офалоцелле. Табобат ва ориза.
59. Нуқсонҳои инкишофи бандаки ноф. Гастрошизис. Этиология, патогенез, клиника ва ташхис.
60. Нуқсонҳои инкишофи бандаки ноф. Гастрошизис. Табобат ва ориза.
61. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои талхабарор. Атрезияи роҳҳои талхабарор. Этиология, патогенез, класификасия ва клиника.
62. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои талхабарор. Атрезияи роҳҳои талхабарор. Ташхис, табобат ва ориза.
63. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои талхабарор. Кистаҳои роҳҳои талхабарор. Этиология, патогенез, класификасия ва клиника.
64. Нуқсонҳои инкишофи роҳҳои талхабарор. Кистаҳои роҳҳои талхабарор. Ташхис, табобат ва ориза.

65. Нуқсонҳои инкишофи ғадуди зери меъда. Кистаҳои ғадуди зери меъда. Этиология, патогенез, класификасия ва клиника.
66. Нуқсонҳои инкишофи ғадуди зери меъда. Кистаҳои ғадуди зери меъда. Ташхис, табобат ва ориза.
67. Синдроми гипертензияи порталӣ. Этиология, патогенез ва клиника.
68. Синдроми гипертензияи порталӣ. Ташхис, табобат ва ориза.
69. Анемияи гемолитикӣ. Бемории Верлгофа. Этиология, патогенез ва клиника.
70. Анемияи гемолитикӣ. Бемории Верлгофа. Ташхис, табобат ва ориза.
71. Анемияи гемолитикӣ. Бемории Гош. Этиология, патогенез ва клиника.
72. Анемияи гемолитикӣ. Бемории Гош. Ташхис, табобат ва ориза.
73. Сухтани химёвии роҳҳои ҳозима. Этиология, патогенез ва клиника.
74. Сухтани химёвии роҳҳои ҳозима. Ташхис ва табобат.
75. Сухтани химёвии роҳҳои ҳозима. Ориза.
76. Қисмҳои бегонаи роҳҳои ҳозима. Сабаб, клиника ва ташхис.
77. Қисмҳои бегонаи роҳҳои ҳозима. Табобат ва ориза.
78. Қисмҳои бегонаи роҳҳои нафас. Сабаб, клиника ва ташхис.
79. Қисмҳои бегонаи роҳҳои нафас. Табобат ва ориза.
80. Бемории санги талха дар кӯдакон. Этиология, патогенез, клиника ва ташхис.
81. Бемории санги талха дар кӯдакон. Табобат ва ориза.
82. Холесистит. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза.
83. Панкреатит. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза.
84. Бемории решӣ. Решӣ рӯдаи 12 - ангушта ва меъда. Этиология, патогенез, клиника ва ташхис.
85. Бемории решӣ. Решӣ рӯдаи 12 - ангушта ва меъда. Табобат.
86. Бемории решӣ. Решӣ рӯдаи 12 - ангушта ва меъда. Ориза.
87. Баромадани рӯдаи мустақим. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза.
88. Бавосир дар кӯдакон. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза.
89. Тарқиши мақъад. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза.
90. Силолаи рӯдаи мустақим. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза.
91. Парапроктити шадид. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза.
92. Парапроктити музмин ва носурҳои он. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза.
93. Энтероколити решӣю-некротикӣ дар навзодон. Этиология, клиника, класификасия, ташхис ва ташхиси тафриқавӣ.
94. Табобати энтероколити решӣю-некротикӣ дар навзодон.
95. Оризаи энтероколити решӣю-некротикӣ дар навзодон.
96. Синдроми варами сафан. Тобхурии тухм. Этиология, патогенез, клиника, ташхис ва ташхиси тафриқавӣ.
97. Синдроми варами сафан. Тобхурии тухм. Табобат ва ориза.
98. Синдроми варами сафан. Тобхурии гидатити Моргани. Этиология патогенез, клиника, ташхис ва ташхиси тафриқавӣ.

99. Синдроми варами сафан. Тобхурии гидатити Моргани. Табобат ва ориза.
100. Синдроми варами сафан. Садамаи сафан. Этиология, патогенез, клиника, ташхис ва ташхиси тафриқавӣ.
101. Синдроми варами сафан. Садамаи сафан. Табобат ва ориза.
102. Варикоселле дар кӯдакон. Этиология, патогенез, клиника, ташхис ва ташхиси тафриқавӣ.
103. Варикоселле дар кӯдакон. Табобат ва ориза.
104. Оризаи чурраҳо дар кӯдакон.
105. Аппендисити шадид дар кӯдакон. Этиология, патогенез ва клиника.
106. Аппендисити шадид дар кӯдакон. Класификасия, ташхис ва ташхиси тафриқавӣ.
107. Аппендисити шадид дар кӯдакон. Табобат ва ориза.
108. Хусусиятҳои равиши аппендисити шадид дар навзодон ва кӯдакони ширмак.
109. Перитонит дар кӯдакон. Этиология, патогенез ва клиника.
110. Перитонит дар кӯдакон. Класификасия, ташхис ва ташхиси тафриқавӣ.
111. Перитонит дар кӯдакон. Табобат ва ориза.
112. Хусусиятҳои чараёни перитонит дар навзодон ва кӯдакони ширмак.
113. Остеомиелити гематогени дар кӯдакон. Этиология, патогенез ва клиника.
114. Остеомиелити гематогени дар кӯдакон. Класификасия, ташхис ва ташхиси тафриқавӣ.
115. Остеомиелити гематогени дар кӯдакон. Табобат ва ориза.
116. Остеомиелити эпифизари дар навзодон. Этиология, патогенез ва клиника.
117. Остеомиелити эпифизари дар навзодон. Класификасия, ташхис ва ташхиси тафриқавӣ.
118. Остеомиелити эпифизари дар навзодон. Табобат ва ориза.
119. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Пневмонияи деструктивии шушҳо. Этиология, патогенез, класификасия ва клиника.
120. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Пневмонияи деструктивии шушҳо. Ташхис ва табобат.
121. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Пневмонияи деструктивии шушҳо. Ориза.
122. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Бемории бронхоэктаз. Этиология, патогенез, клиника ва класификасия.
123. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Бемории бронхоэктаз. Ташхис ва табобат.
124. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Бемории бронхоэктаз. Ориза.
125. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Пневмонияи музмин. Этиология, патогенез, класификасия, клиника.
126. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Пневмонияи музмин. Ташхис ва табобат.
127. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Пневмонияи музмин.

Ориза.

128. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Плевритҳо. Этиология, патогенез, класификасия ва клиника.

129. Бемориҳои фасоди шушҳо дар кӯдакон. Плевритҳо. Ташхис, табобат ва ориза.

130. Бемории эхинококки дар кӯдакон. Этиология, патогенез ва клиника.

131. Бемории эхинококки дар кӯдакон. Ташхис, табобат ва ориза.

132. Бемориҳои фасодию-септикӣ дар навзодон. Энтероколити решию-некротикӣ. Этиология, патогенез ва клиника.

133. Бемориҳои фасодию-септикӣ дар навзодон. Энтероколити решию-некротикӣ. Ташхис, табобат ва ориза.

134. Флегмонаи некротикии навзодон. Этиология, патогенез ва клиника.

135. Флегмонаи некротикии навзодон. Ташхис, табобат ва ориза.

136. Омфалит. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза.

137. Фурункул. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза.

138. Мастити навзодон. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза.

139. Панариция. Этиология, патогенез, клиника, ташхис, табобат ва ориза.

140. Бемории санги пешоб. Санги гурда. Этиология, патогенез ва клиника.

141. Бемории санги пешоб. Санги гурда. Ташхис, табобат ва ориза.

142. Бемории санги пешоб. Санги ҳолиб. Этиология, патогенез ва клиника.

143. Бемории санги пешоб. Санги ҳолиб. Ташхис, табобат ва ориза.

144. Бемории санги пешоб. Санги масона. Этиология, патогенез ва клиника.

145. Бемории санги пешоб. Санги масона. Ташхис, табобат ва ориза.

146. Бемории санги пешоб. Санги ихлил. Этиология, патогенез ва клиника.

147. Бемории санги пешоб. Санги ихлил. Ташхис, табобат ва ориза.

148. Ногузароиши шадиди рӯда дар кӯдакон. Инвагинасияи рӯда. Клиника, ташхис, табобат ва ориза.

149. Садамаи кафаси сина ва батн. Хунравии дарунӣ. Сабабҳо, клиника, ташхис ва табобат.

150. Садамаи роҳҳои пешоб. Сабабҳо, клиника, ташхис ва табобат.